



ҲАМРОЗИ ҲАЛІК

№ 6 (368),
18 марти соли 2020

► E-mail: hkhdt_khatlon@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИЧРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН



«МО ИФТИХОР МЕКУНЕМ, КИ ТОҶИКИСТОНИ МО ВАТАНИ НАВРӮЗ АСТ....»

Иқтибосҳо аз суҳанрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ—Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба Ҷашни Наврӯз

«Фарҳанги Наврӯз моро ҳидоят мекунад, ки дар навбати аввал роҳҳои иртибот ва коммуникатсия-ро дар дохили кишварҳоямон барқарор кунем ва онҳоро тақмили инкишоф бахшем ва ба ҳамин васила теъдоди ҳарчи бештари омилҳои ҷудоиро дар байни миллатҳо ва давлатҳои ҳавзаи наврӯзӣ аз байн бардорем».

(21.03.2013 Ҷумҳурии Туркменистон)

«Ҳамон тавре ки дар андарзномаи Бузургмеҳр омадааст: «офариниши зинда ва кори некро ҳеч кас рабуда наметавонад».

Бояд гуфт, ки Наврӯз ҷашни хислату амалҳои некро буда, муқаддима ва муҳтавои асосии онро пиндори некро, гуфтори некро ва рафтори некро инсонҳо ташиқил медиҳад».

(22.03.2014 н. Данғара)

«Мо ифтихор мекунем, ки баъди соҳибистиқлол гардидаи Тоҷикистони азизамон

ҷашни бузурги аҷдодиамон - Наврӯз умри дубора касб карда, имрӯз дар саросари мамлакат ва берун аз он бо шукӯху шаҳомати бесобиқа таҷлил мегардад».

(22.03.2015 ш. Хучанд)

«Мо ифтихор мекунем, ки Тоҷикистони мо ватани Наврӯз аст ва дар сарзамини мо тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчун оғози корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол, пеш аз ҳама, ба кишоварзон нерӯи тоза мебахшанд».

(ш. Турсунода 21.03.2018)

«Орзуманди он ҳастам, ки ин баҳор ва ҷашни Наврӯзи оламафрӯз имсолу солиёни дигар ба сарзамини муқаддаси мо рӯзҳои офтобӣ гулрез ва нишоти ҳамешагӣ, ободкорҳои тоза ва баракату фаровониро чун ҳадаи беҳтарини идона армуғон оварад».

(24.03.2017 ш. Исфара)

«Мақоми байналмилалиро

касб кардани Наврӯз имкон фароҳам овард, ки мардуми олам аз фалсафаи эҳғариву созандагӣ ва башардӯстонаи ин ҷашни бисёр қадима ҳарчи бештар огоҳ гарданд, зеро Наврӯз танҳо марбут ба қаламрави зуҳури он набуда, балки суннату анъанаҳои некро он метавонанд ҳамчун василаи ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намоянд».

(21.03.2019 ш. Душанбе)

«Наврӯз, ки бо умри басо тӯлони қариб шашҳазорсолаи худ дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони он нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотақрори фарҳангӣ ва унсурҳои муҳимтарини тамаддуни аҷдодамон дар масири таърих одамонро ҳамеша ба созандагиву офарандагӣ, эҷодкорӣ ва иқдомоти навраҳнамоӣ кардааст».

(23.03.2019 ш. Бохтар)

ТАБРИКОТИ

**РАИСИ КУМИТАИ ИЧРОИЯИ ҲХДТ ДАР
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН МИРАЛИЁН ҚИЁМИДДИН
АБДУСАЛИМЗОДА БАҲРИ ҶАШНИ НАВРӮЗ**



Боиси хушнудӣ ва сарфарозии ҳамаи мост, ки ҷашни аҷдодии мо - Наврӯзи хучастапай, аз ҷониби Мачмаани Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ пазируфта, дар саросари ҷаҳон бо шукӯху шаҳомати хоса таҷлил мегардад.

Ҳамаи шумо – ҳамсафони азиз ва тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба муносибати фарорасии Наврӯз самимона муборакбод менамоем.

Мо аз ҷумлаи он мардумони хушбахте ҳастем, ки ин суннати деринаро бо маъниву муҳтавои амиқ ва ҷавҳари фалсафию рӯҳи зиндагисозӣ ба мерос гирифтаем.

Ин дастоварди арзишманд натиҷаи азму талоши муштарақ ва пайгириҳои чандинсолаи Тоҷикистон ва чандин давлатҳои дӯсту бародар мебошад. Маҳз машварату дастгирии ҳамдигарӣ буд, ки мо ба ин натиҷаи барҷаста шарафбод гардидем ва акнун моро зарур аст, ки дар оянда низ барои эҳё ва таҳкими тақвияти ин ҷашни зебои ниёгонамон ба оламиён ба таври арзанда муаррифӣ кардани суннату русуми некро он саъю кӯшиш намоем.

Сабаби пазириши ин ҷашн аз тарафи қавму қабила ва халқҳои гуногуни ҷаҳон дар он аст, ки Наврӯз дар гузашта ва ҳам дар замони муосир ҷашни бедории табиат, баробарии шабу рӯз, равобити дӯстона ва ҳамзистии мусолимадомези қавму миллатҳои гуногун ҷаҳони мутамаддинро таҷассум месохт.

Дар аҳди Сосониён мардум субҳи Наврӯз ба канори нахрҳои рафта, ба ҳамдигар чун пайғоми покиву садоқат об мепошиданд ва ширинӣ медоданд, ки ин анъанаи некро дар ҳавзаи тамаддуни Наврӯз, минҷумла Тоҷикистон,

имрӯз низ идора дорад.

Дар ҷаҳорҷубаи ин афкори оинҳо асли ахлоқии «Ашо» ё худ ростӣ зуҳур кард, ки асоси фикр, суҳан ва амали инсонро дар бар мегирад.

Ниёғони мо ин асло дар ҳикмати маъруфи худ «пиндори некро, гуфтори некро ва рафтори некро» возеҳу равшан ифода карда, онро ҳамчун қонуни муштарақи ҷаҳони инсонӣ ва кайҳонӣ пазируфтанд, зеро паймону ростӣ инсонро ба ободкорӣ, созандагӣ ва пешрафт ҳидоят мекунад.

Фарҳанги Наврӯз дар назди башарият маъсулияҳои ҷиддиеро барои ҳалли мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ гузоштааст.

Мову шумо ҳамчун меросдорони ин фарҳанги бузург бояд дар амалӣ сохтани рисолати аслии наврӯзӣ иттиқороти созанда дошта бошем.

Ба муносибати ин ҷашни сайд ва барои ҳар яки мо бузургу муқаддас бори дигар ҳар як хонадони меҳанро сидқан табрик гуфта, ба хонадони ҳар яки шумо хуррамиву хушҳолии наврӯзӣ, файзу нусрати баҳорӣ ва тандурустиву баракати рӯзгорро таманно менамоем.

**Наврӯзатон фирӯз бод,
Ҳар рӯзатон Наврӯз бод!**



**ИШТИРОКИ РАИСИ ВИЛОЯТ
ДАР МАНҶҲОНИ МУШТАРАКИ
НИЗОМӢ**

2



**ДАР ШИНОХТИ
НАВРӮЗ**

3



**30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТРО
САЗОВОР ИСТИҚБОЛ
МЕГИРЕМ!**

4



**ҲУШӢРИЮ ЗИРАКӢ
МЕБОЯД**

7



ВАРЗИШ СОЛИМИСТ

8

